

ОИННОМАИ
ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЌШИДАИ
«ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ТАСДИҚ КАРДА ШУД: Бо Қарори Маҷлиси умумии саҳмдорони
ҚСП «Душанбе Сити Бонк»
№ 20 аз «19» октябри 2022 сол.

**ТАҒЙИРОТ ВОРИД
КАРДА ШУД:** Бо Қарори Маҷлиси умумии саҳмдорони
ҚСП «Душанбе Сити Бонк»
№ 25 аз «20» июли 2023 сол.

Бо Қарори Маҷлиси умумии саҳмдорони
ҚСП «Душанбе Сити Бонк»
№ б/р аз «24» майи 2024 сол.

Бо Қарори Маҷлиси умумии саҳмдорони
ҚСП «Душанбе Сити Бонк»
№ 11 аз «29» июли 2024 сол.

Бо Қарори Маҷлиси умумии саҳмдорони
ҚСП «Душанбе Сити Бонк»
№ 18 аз «8» октябри 2024 сол.

ДУШАНБЕ – 2024

МУНДАРИЧА

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ	3
2. МАҚСАД ВА САМТИ ФАЪОЛИЯТИ БОНК	5
3. САРМОЯИ ОИННОМАВИИ БОНК.....	6
4. САҲМИЯҲОИ БОНК.....	7
5. ҲУҚУҚ ВА ӮҲДАДОРИҲОИ САҲМДОРОН.....	8
6. ПАҲН НАМУДАНИ САҲМИЯҲО. БЕГОНА КАРДАНИ САҲМИЯҲО АЗ ҶОНИБИ САҲМДОРОН.....	9
7. ФЕҲРИСТИ САҲМДОРОН ВА ТАРТИБИ ПЕШБУРДИ ОН.....	9
8. ВОМБАРГҲО ВА ДИГАР ҚОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОКИ БОНКӢ	11
9. ТАҚСИМОТИ ФОИДАИ БОНК	11
10. ТАЪСИСИ ФОНДҲО	12
11. ИДОРАКУНИИ БОНК	12
12. МАҶЛИСИ УМУМИИ САҲМДОРОН	13
13. ШӮРОИ НОЗИРОНИ БОНК.....	14
14. РАӢСАТИ БОНК.....	18
15. МАСЪУЛИЯТИ АЪЗОӢНИ МАҚМОТИ ИДОРАКУНИИ БОНК.....	21
16. АҲДҲОИ КАЛОН. МАНФИАТДОРИ ДАР АНҶОМ ДОДАНИ АҲД.....	22
17. ТАЪМИНИ МАНФИАТҲОИ МИЗОҶОН	23
18. ҲИСОБДОРӢ ВА ҲИСОБОТИ БОНК	24
19. НАЗОРАТИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИӢЮ ҲОҶАГИИ БОНК.....	25
20. ФИЛИАЛҲО, НАМОЯНДҲО ВА ДИГАР ВОҲИДҲОИ СОҲТОРИИ БОНК	28
21. АЗНАВТАШКИЛДИҲӢ ВА БАРҲАМДИҲИИ БОНК.....	29
22. ОГОҲИНОМА ВА ИТТИЛОИЯҲОИ ДИГАР	30
23. ВОРИД НАМУДАНИ ТАҒЙИРОТУ ИЛОВАҲО БА ОИННОМА.....	30
24. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ.....	30

1.МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1.1.Чамъияти саҳомии пӯшидаи «Душанбе Сити Бонк» мутобиқи Кодекси маданияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи чамъиятҳои саҳомӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» ва дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи табдилдиҳии Чамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ташкилоти амонатии қарзии хурди «Душанбе Сити» ба Чамъияти саҳомии пӯшидаи «Душанбе Сити Бонк» (минбаъд - Бонк) ташкил карда шудааст.

1.2.Бонк ташкилоти тичоратӣ буда, бо мақсади ба даст овардани фоида тавассути амалисозии фаъолияти бонкӣ, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи фаъолияти бонкӣ" пешбинӣ шудааст, таъсис ёфтааст.

1.3.Бонк аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии Бонк тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми шахси ҳуқуқиро соҳиб мешавад.

1.4. Бонк бидуни маҳдудияти мӯҳлати фаъолият амал мекунад.

1.5. Номи пурраи фирмавии (расмӣ) Бонк:

бо забони тоҷикӣ: Чамъияти саҳомии пӯшидаи «Душанбе Сити Бонк»

бо забони русӣ: Закрывтое акционерное общество «Душанбе Сити Банк»

бо забони англисӣ: Closed Joint Stock Company «Dushanbe City Bank»

Номи мухтасари Бонк:

бо забони тоҷикӣ: ҚСП «Душанбе Сити Бонк»

бо забони русӣ: ЗАО «Душанбе Сити Банк»

бо забони англисӣ: CJSC «Dushanbe City Bank»

Бонк ҳуқуқи истисноии истифодаи номи худро дорад.

1.6. Қойгиршавии Бонк (суроғи ҳуқуқӣ ва почтавӣ): 734018, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Соҳилӣ 5.

1.7. Бонк дорои мӯҳри мудаввар бо номи пурраи забони давлатӣ, русӣ ва англисӣ ва зикри шакли ташкилӣ -ҳуқуқӣ, тамғаҳо, бланкҳо бо номи худ, нишони молии худ ва дигар воситаҳои шиносии визуалӣ мебошад. Ҳуқуқҳои Бонк ба моликияти зеҳнӣ, алаҳхусус ба номи ширкат ва тамғаҳои молӣ тибқи қонунгузории амалкунанда ва шартномаҳои байналмилалӣ ҳифз карда мешаванд.

1.8. Бонк ташкилоти тичоратӣ мебошад. Бонк як қисми низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар фаъолияти худ қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла қонунгузорӣ дар бораи фаъолияти бонкӣ,

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад.

Бонк ҳуқуқ дорад намудҳои фаъолияти дар Оинномаи мазкур зикршударо танҳо пас аз гирифтани иҷозатнома аз Бонки миллии Тоҷикистон мувофиқи талабот ва тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла қонунгузорӣ дар бораи фаъолияти бонкӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ намояд.

1.9. Бонк моликият ва даромадҳои бадастовардаи худро мутобиқи мақсаду вазифаҳои соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ мекунад.

1.10. Бонк аз рӯи ӯҳдадориҳои худ бо тамоми молу мулки худ масъул аст, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молумулкӣ ва ғайримолумулкиро ба даст орад ва амалӣ намояд ва ӯҳдадориҳоро бар дӯш гирад, дар суд ҳамчун даъвогар ва ҷавобгар баромад намояд.

1.11. Саҳмдор аз рӯи ӯҳдадориҳои Бонк ҷавобгар намебошад ва хавфи зиёни вобаста ба фаъолияти худро дар доираи арзиши номиналии саҳмияҳои ба ӯ тааллуқдоштаро ба дӯш дорад. Агар муфлисшавии Бонк натиҷаи амал ё беамалии саҳмдори он ё дигар шахси бонуфузи он бошад, ҳангоми нокифоягии молу мулки Бонк масъулияти иловагӣ (субсидиари) ба зиммаи ҳамин саҳмдори бонуфуз ё дигар шахсон аз рӯи ӯҳдадориҳои он мумкин аст гузошта шавад.

1.12. Бонк аз рӯи ӯҳдадориҳои давлат ва мақомоти он масъул намебошад. Давлат аз рӯи ӯҳдадориҳои Бонк ҷавобгар намебошад, ба истиснои ҳолатҳое, ки худ давлат чунин ӯҳдадориҳоро ба ӯҳда гирифтааст. Бонк дар қабули қарор аз мақомоти давлатӣ ва идоракуни мустақил намебошад.

Бонк аз рӯи ӯҳдадориҳои Бонки миллии Тоҷикистон ҷавобгар намебошад, Бонки миллии Тоҷикистон аз рӯи ӯҳдадориҳои Бонк ҷавобгар намебошад, ба истиснои ҳолатҳое, ки Бонки миллии Тоҷикистон чунин ӯҳдадориҳоро ба ӯҳда гирифтааст.

1.13. Бонк ҳуқуқ дорад тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он филиалҳо, намояндагӣҳо ва дигар воҳидҳои сохтории алоҳида кушояд.

Таъсиси филиалҳо аз ҷониби Бонк ва кушодани намояндагӣҳо берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузориҳои давлати хориҷӣ дар маҳалли ҷойгиршавии онҳо сурат мегирад, агар дар шартномаи байналмилалӣ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

1.14. Бонк ҳуқуқ дорад тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи қонунгузориҳои давлати хориҷӣ, агар дар шартномаҳои байналмилалӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ҷамъиятҳои саҳомии фаръӣ ташкил намояд.

1.15. Забони расмие, ки дар фаъолияти Бонк истифода мешавад, забони тоҷикӣ мебошад. Ҳама сабтҳо, ҳисоботҳо, пайнавиштҳо ва варақаҳои аз ҷониби Бонк истифодашаванда, инчунин ҳуҷҷатгузори ба забони тоҷикӣ пеш бурда мешавад.

1.16. Оинномаи мазкур ҳуҷҷати таъсисии Бонк мебошад. Талаботи ин Оиннома барои саҳмдорони Бонк, тамоми мақомот ва кормандони Бонк ҳатми мебошад.

2. МАҚСАД ВА САМТИ ФАЪОЛИЯТИ БОНК

2.1. Мақсади асосии фаъолияти Бонк гирифтани даромад аз амалиётҳои бонкӣ мебошад. Амалиёти бонкӣ дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ва тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

2.2. Бонк метавонад навъҳои зерини амалиёти бонкиро анҷом диҳад:

- ҷалби амонат ва пасандозҳо;
- додани қарзҳо (таъминшуда ва таъминнашуда) аз ҷумла:
 - а) қарзҳои истеъмолий, ипотекаӣ ва байнибонкӣ;
 - б) факторинг;
 - в) форфейтинг;
- кушодан ва пешбурди суратҳисобҳои бонкӣ;
- хариду фуруши воситаҳои зерин барои худ ё муштариён:
 - а) воситаҳои бозори пулӣ (аз ҷумла: чекҳо, векселҳо, ўҳдадоринамоҳо ва тасдиқномаҳои пасандозӣ);
 - б) асъори хориҷӣ;
 - в) саҳмияҳо ва дигар қоғазҳои қиматноки интиқолшаванда;
 - г) қарордодҳои форвардӣ, созишномаи своп, фьючерс, опсион ва дигар ҳосилаҳое, ки ба асъор, саҳмияҳо, вомбарҳо, металл сангҳои қиматбаҳо ё қурбу меъёрҳои ғоизӣ дахл доранд;
- додани кафолат, баҳисобгирии ўҳдадориҳои шартӣ, аз ҷумла кафолатҳо ва эътиборномаҳо (аккредитивҳо) барои худ ва муштариён;
- ҳисоббаробаркунӣ ва интиқоли маблағҳо, аз ҷумла интиқоли маблағҳои электронӣ, барориш ва ё хизматрасонии воситаҳои пардохт, ба истиснои интиқолҳои почтавӣ;
- миёнаравӣ дар бозори пулӣ;
- амалиёти сейфӣ, ниғадорӣ ва идоракунии дороиҳо (пул, қоғазҳои қиматнок, металл, ҷавоҳирот ва ғайра);
- хизматрасонии амалиётӣ ба боварӣ асосёфта (идоракунии маблағҳои пулӣ, қоғазҳои қиматнок ва ғайра ба манфиати боварикунанда ва дар асоси супориши он);

– ҳар гуна амалиёти дигаре, ки аз амалиёти дар банди мазкур зикршуда бармеоянд ва бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд;

– амалиёти кассавӣ: қабул намудан, аз нав ҳисоб кардан, иваз намудан, бастан ва нигоҳ доштани пулҳои қоғазӣ ва тангаҳо;

– қабул намудан (инкассатсия) ва фиристодани пулҳои қоғазӣ, тангаҳо ва ашёи қиматбаҳо.

2.3. Бонк, ғайр аз амалиёти бонкии дар қисми 2.2. номбаршуда, ҳуқуқ дорад аҳдҳои зеринро ба амал бароранд:

- додани замонат, ки иҷрои ӯҳдадориҳои пулиро дар назди шахси сеюм пешбинӣ менамояд;
- иҷораи молиявӣ (лизинг);
- амалиёт бо металлӯ сангҳои қиматбаҳо мутобиқи қонунгузорӣ;
- хизматрасонӣ ба сифати агенти молиявӣ;
- хизматрасонӣ ба сифати мушовир ё маслиҳатгари молиявӣ;
- хизматрасонии иттилооти молиявӣ ва қарзӣ.

2.4. Машғул шудани Бонк ба фаъолияти истеҳсолӣ, савдо ва бевосита ба фаъолияти суғурта манъ аст.

2.5. Амалиёти миёнаравӣ дар бозори қоғазҳои қиматнок аз тарафи Бонк дар сурати доштани иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон метавонад амалӣ шавад.

2.6. Амалиёти бонкӣ дар қисми 2.2. ва 2.3. дарҷ гардида аз ҷониби Бонк дар сурати доштани иҷозатномаи дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон ҳам бо пули миллий ва ҳам бо асъори хориҷӣ метавонад анҷом дода шавад.

3.САРМОЯИ ОИННОМАВИИ БОНК

3.1. Сармояи оинномавии Бонк 221 000 000,00 (дусаду бисту як миллион) сомони ро ташкил медиҳад ва ба 22100 (бистуду ҳазору сад) адад саҳмияҳои оддӣ, ки арзиши номиналии ҳар яке онҳо ба 10 000 (даҳ ҳазор) сомонӣ баробар аст, тақсим карда шудааст. Сармояи оинномавии Бонк аз ҷониби саҳмдорон пурра пардохт карда шудааст.

3.2.Сармояи оинномавии Бонк андозаи ҳадди ақали молу мулки Бонкро муайян мекунад, ки манфиати кредиторони онро кафолат медиҳад.

Дар лаҳзаи пешниҳоди аризаи Бонк барои гирифтани иҷозатнома ба Бонки миллии Тоҷикистон, сармояи оинномавии он пурра пардохт карда шудааст.

3.3. Барои ташаккули сармояи оинномавии Бонк дороиҳои моддӣ низ метавонанд дар доираи меъёр ва ҳудуди муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шаванд.

3.4. Ҳаҷми сармояи оинномавии Бонк метавонад бо роҳи баланд бардоштани арзиши номиналии саҳмияҳо ё барориши саҳмияҳои иловагӣ зиёд

карда шавад. Қарор оиди зиёд кардани сармояи оинномавии Бонк аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк қабул карда мешавад.

3.5. Қарор дар бораи зиёд кардани сармояи оинномавии Бонк тавассути баланд бардоштани арзиши номиналии саҳмияҳо ё ҷойгиркунии саҳмияҳои иловагӣ аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон бо қарори тағйирот ба Оинномаи Бонк қабул карда мешавад. Раёсати Бонк ўҳдадор аст, дар муддати то панҷ рӯзи корӣ аз санаи қабули қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон оиди зиёд намудани сармояи оинномавии Бонк, дар шакли хаттӣ мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқиро огоҳ намояд.

3.6. Афзоиши сармояи оинномавии Бонк танҳо пас аз пардохти пурраи он иҷозат дода мешавад. Афзоиши сармояи оинномавии Бонк барои пӯшонидани зарари расонидашуда манъ аст.

3.7. Андозаи сармояи оинномавии Бонк метавонад бо роҳи кам кардани арзиши номиналии саҳмияҳо ё кам кардани шумораи онҳо ё бо роҳи ба даст овардани як қисми саҳмияҳо дар ҳолатҳои пешбиниамудаи қонун то ҳадди ақал кам карда шавад.

Қарор дар бораи кам кардани сармояи оинномавии Бонкро Маҷлиси умумии саҳмдорон дар якҷоягӣ бо қарори тағйири оинномаи Бонк тавсиб мерасонад. Оид ба тағйироти дахлдор дар давоми 30 (си) рӯзи пас аз қабули қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон оид ба кам кардани сармояи Бонк қабул карда шудааст, Раёсати Бонк вазифадор аст дар бораи кам кардани сармояи оинномавии Бонк ва андозаи нави сармояи оинномавӣ ба кредиторони Бонк, ки ба ӯ маълум аст, хаттӣ хабар диҳад, инчунин дар нашрияти ҷопӣ, ки барои интишори маълумот дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст, нашр намояд. Раёсати Бонк вазифадор аст дар давоми панҷ рӯзи корӣ аз рӯзи қабули қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон дар бораи кам кардани сармояи оинномавии Бонк, оиди қарори қабулшуда мақоми анҷомдиҳанда бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқиро хабардор намояд.

3.8. Агар баъди анҷоми соли дуҷуми молиявӣ ва ҳар соли минбаъдаи он ва мутобиқи тавозуни ҳисобдорӣ (бухгалтерӣ) солона, ки барои тасдиқи саҳмдорони Бонк пешниҳод шудааст ё худ дар натиҷаи тафтиши аудиторӣ маълум гардад, ки арзиши дороиҳои ҳолиси Бонк аз сармояи оинномавии он кам мебошад, дар ин маврид Бонк дар хусуси кам кардани сармояи оинномавӣ то андозае, ки аз арзиши дороиҳои ҳолиси он зиёд нест, эълон менамояд. Дар ин ҳолат кам кардани сармояи оинномавӣ бо роҳи кам намудани арзиши исми саҳмияҳо амалӣ карда мешавад.

3.9. Бонк наметавонад сармояи оинномавии худро кам кунад, агар ҳаҷми он аз андозаи ҳадди ақали муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон кам бошад, ва дар лаҳзаи ворид намудани тағйирот ба Оинномаи Бонк амал кунад.

4. САҲМИЯҲОИ БОНК

4.1. Ҳама саҳмияҳои Бонк, саҳмияҳои оддии овоздор мебошанд. Табдили саҳмияҳои оддӣ ба саҳмияҳои имтиёзнок, вомбаргҳо ва дигар қоғазҳои қиматнок манъ аст.

4.2. Саҳмияи оддии овоздор ба саҳмдор ҳуқуқ медиҳад:

- барои гирифтани суди саҳмия (дивиденд);
- барои иштирок дар идоракунии Бонк;
- барои як қисми молу мулки Бонк, ки пас аз барҳамдиҳӣ боқӣ мемонад.

4.3. Шакли барориши саҳмияҳо - ғайрихуччатӣ. Баъди пардохти саҳмияҳои ҷойгиршуда, ҳуқуқи саҳмдорон оиди хариди саҳмияҳо дар феҳристи саҳмдорони Бонк қайд карда мешавад, ки пешбурд ва нигоҳдории он аз ҷониби худӣ Бонк, бо тартиб ва дар мӯҳлати муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкур таъмин карда мешавад.

5. ҲУҚУҚ ВА ҲАҚДАДОРИҲОИ САҲМДОРОНИ БОНК

5.1. Саҳмдор ҳуқуқҳои зеринро доро мебошад:

- ба феҳристи саҳмдорони Бонк дохил гардад;
- фоида ва ё қисми фоидаи Бонкро, ҳамчун суди саҳмия (дивиденд) аз худ намояд;
- дар ҳолати барҳам хӯрдани Бонк, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, баъди иҷрои ҳақдадориҳо дар назди муштарӣ соҳиби як қисми молу мулки Бонк шавад;
- дар ҳолати аз ҳисоби фоидаи Бонк зиёд намудани сармояи оинномавӣ, соҳиби саҳмияи иловагӣ шавад;
- ба тартиби имтиёзӣ (дар навбати аввал) саҳмияҳои Бонкро харидорӣ намояд;
- ҳамаи саҳмияҳо ё як қисми онҳоро ба шахсони ҳуқуқӣ ё воқеӣ васият намояд;
- саҳмияҳо ё қисме аз онҳоро бо риояи қоидаҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони ҳуқуқӣ ё воқеӣ дигар фурушанд ё бо ягон тарзи дигар бегона намояд;
- ба тартиби Оиннома пешбинишуда дар идораи корҳои Бонк ширкат варзад;
- доир ба фаъолияти Бонк маълумот гирад, аз ҷумла бо санадҳои ҳисобдорӣ ва ҳуҷжатҳои дигар, маводи маҷлисҳои Маҷлиси умумӣ шинос шавад, пешниҳоди беруннавис ва нусхаи пайнавишти маҷлисҳои Маҷлиси умумии саҳмдоронро талаб намояд;
- дар Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк бо ҳуқуқи овоз, аз рӯи тартиби «як саҳмияи оддӣ - як овоз», иштирок намояд;
- эродҳо, тавзеҳот ва таклифҳои худро ба Маҷлиси умумии саҳмдорон пешниҳод намояд;
- гузаронидани санҷиши аудитии Бонкро талаб намояд;
- қарорҳои аз тарафи Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк ва Шӯрои нозирони Бонк ё Раёсати Бонк қабулшударо бо тартиби судӣ ҳаллу фасл намояд, агар қарори қабулшуда ба талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ

набошад ва ҳукуки манфиатҳои бо қонун ҳимояшавандаи саҳмдорро вайрон созад.

5.2. Саҳмдор дорои ӯҳдадорихои зерин мебошад:

- саҳмияҳоеро, ки мутобиқи шартномаи таъсисӣ, Оинномаи Бонк ва қарори Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк ба онҳо мансубанд, сари вақт харидори намояд;

- муқаррароти санадҳои таъсиси Бонк, аз ҷумла Оиннома ва ҳар гуна санадҳои дигарро, ки фаъолияти Бонкро ба танзим медароранд, риоя намоянд;

- маълумоти махфӣ дар хусуси фаъолияти Бонкро, ки онҳо пас аз саҳмдори Бонк шуданашон гирифтаанд, ифшо насозад;

- ӯҳдадорихои нисбат ба Бонк ба зиммаи худ гирифтаре, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк вогузор намудаанд, иҷро кунад;

- ба Бонк дар бобати ноил гаштан ба мақсадҳои оинномавӣ мусоидат намоянд;

- аз амалҳои, ки ба Бонк зиёноваранд, худдорӣ намояд.

5.3. Саҳмдор аз рӯи ӯҳдадорихои Бонк дар доираи арзиши номиналии саҳмияҳои ба ӯ тааллуқдошта ҷавобгар мебошад.

6. ПАҲН НАМУДАНИ САҲМИЯҲО. БЕГОНА КАРДАНИ САҲМИЯҲО АЗ ҶОНИБИ САҲМДОРОН

6.1. Бонк тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад доду гирифти саҳмияҳоро бевосита байни Бонк, саҳмдорон ва саҳмдорони нав, бо иштироки иштирокчиёни касбии бозори коғазҳои қиматнок аҳдҳо бандад. Аҳдҳое, ки бо ихтиёрдории саҳмияҳо алоқаманданд, бояд дар феҳристи саҳмдорон сабт карда шаванд.

6.2. Маҷлиси умумии саҳмдорон ҳуқуқ дорад бо риояи тартиб ва маҳдудиятҳои муқаррарнамудаи қонунгузориҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмияҳои ба Бонк тааллуқдоштаро фурӯшад ё ба тариқи дигар диҳад. Танҳо саҳмияҳои пардохташудаи Бонк бояд бегона карда шаванд.

6.3. Ҳангоми қатъ гардидани фаъолияти саҳмдор ҳуқуқ ва ӯҳдадорихои марбут ба моликияти саҳмияҳои Бонк ба ворисони он мегузарад.

7. ФЕҲРИСТИ САҲМДОРОН ВА ТАРТИБИ ПЕШБҮРДИ ОН

7.1. Бонк феҳристи саҳмдоронро тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон на дертар аз як моҳ аз рӯзи бақайдгирии давлатии Бонк пеш мебарад ва нигоҳ медорад. Феҳристи саҳмдорон маълумоти зеринро дарбар мегирад: маълумот дар бораи ҳар як шахси бақайдгирифташуда (саҳмдор/дорандаи номиналӣ), шумора ва намудҳои (навъи) саҳмияҳои ба номи ҳар як шахси

бақайдгирифташуда сабтшуда, дигар маълумоти пешбиниамудай қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҷикистон.

7.2. Шахсе, ки дар феҳристи саҳмдорони Бонк сабти ном шудааст, ӯҳдадор аст дар муҳлати 5 (панҷ) рӯз дар бораи тағйир ёфтани маълумоти худ хабар диҳад. Агар саҳмдорон дар бораи тағйирот дар маълумоти худ маълумот пешниҳод накунад: маҳалли зист ё ҷои зист ва тафсилоти дигар, Бонк барои зарари вобаста ба саҳмдор расонидашуда масъул намебошад.

7.3. Бақайдгирии саҳмдор бо ворид намудани сабти дахлдор ба феҳристӣ саҳмдорон амали карда намешавад.

7.4. Гузоштани қайд дар феҳрист мувофиқи талаби саҳмдор ё дорандаи номиналии саҳмияҳо, на дертар аз 3 (се) рӯзи корӣ аз санаи пешниҳодгардии ҳуҷҷатҳои барои ин зарурӣ анҷом мегирад.

7.5. Бонк тағйироти ҳаракати саҳмияҳоро танҳо дар ҳолате ба феҳрист дохил мекунад, ки агар шартҳои зерин ба назар гирифта шуда бошанд:

- қабули шартномаи хариду фурӯш, ки аз тарафи шахси бақайдгирифташуда ё худ намояндаи ӯ ба имзо расидааст (амри супурд, инчунин метавонад аз тарафи шахсе, ки ба ӯ ё намояндаи ӯ саҳмия дода мешавад ба имзо расад), ё ҳуҷҷатҳое, ки тибқи қонуният барои даровардани тағйирот ба феҳрист асос ҳисоб мешаванд;
- вақте, ки миқдори саҳмияҳои ҳамин навъ дар амри супурд овардашуда, аз миқдори саҳмияҳои ҳамин навъ, ки дар ҳисобномаи шахси бақайдгирифташуда, диҳандаи амри супурд зиёд бошад;
- вақте, ки имзои шахси бақайдгирифташуда тафтиш гардидааст;
- агар воситаи супурди мазкур ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи мазкур, ё қарори суд, ки эътибори қонунӣ пайдо кардааст, муҳолифат накунад.

7.6. Мувофиқи талаби саҳмдор ё дорандаи номиналӣ, Бонк ӯҳдадор аст, ки ҳуқуқи саҳмдорро нисбат ба ба саҳмияҳо бо роҳи додани иқтибос аз феҳрист тасдиқ намояд. Иқтибос аз феҳрист, коғази қиматнок ҳисоб намеёбад, лекин аз тарафи шахси дар нусха нишондодашуда, доштани миқдори муайяни саҳмияҳои Бонкро тасдиқ мекунад.

Нусхаҳо бояд маълумоти зеринро дошта бошанд:

- номи саҳмдори бақайдгирифташуда;
- таърихи додан, ки ҳуқуқи соҳибият ба саҳмияро тасдиқ мекунад;
- номи расмии Бонк;
- номи муассисаи давлатӣ, ки онро Бонк ба қайд гирифтааст;
- бақайдгирии давлатии саҳмияҳо дар мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими коғазҳои қиматнок;
- миқдори саҳмияҳое, ки саҳмдор дорад.

8. ВОМБАРГҲО ВА ДИГАР ҚОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОКИ БОНКӢ

8.1. Барои ҷалби маблағҳои иловагӣ, Бонк ҳуқуқ дорад вомбаргҳо ва дигар қоғазҳои қиматноки пешбининомудай қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистонро барорад.

8.2. Шароит ва тартиби додани вомбаргҳо ва дигар қоғазҳои қиматнок аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон муайян карда мешавад.

9. ТАҚСИМОТИ ФОИДАИ БОНК

9.1. Фоидаи Бонк бо тартиби муқаррарномудай қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

9.2. Фоидаи софи бонк (пас аз пардохти андоз) бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк ба саҳмдорон дар шакли суди саҳмия ё ба дигар мақсадҳо равона карда мешавад.

9.3. Қарор дар бораи пардохти суди саҳмия, андозаи суди саҳмия, таърих ва шакли пардохти он бо тавсияи Шӯрои нозирони Бонк аз тарафи Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк қабул карда мешавад.

9.4. Суди саҳмия бо пули милли ҳисоб ва пардохт карда мешавад.

9.5. Мӯҳлати пардохти суди саҳмияҳо бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон муайян карда мешавад. Агар бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон санаи пардохти суди саҳмия муайян нашуда бошад, онгоҳ мӯҳлати пардохти на бояд аз 90 (навад) рӯз аз лаҳзаи қабули қарор оид ба пардохти суди саҳмияҳои зиёд бошад.

9.6. Аз рӯи саҳмияҳое, ки бароварда шудаанд вале фурӯхта нашудаанд ё аз ҷониби худ Бонк харида гирифта шудаанд, суди саҳмия пардохт карда намешавад.

9.7. Маҷлиси умумии саҳмдорон дар ҳолатҳои зерин ҳуқуқ надорад дар бораи пардохти суди саҳмияҳо қарор қабул намояд:

– агар дар рӯзи қабули чунин қарор Бонк мувофиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муфлисӣ нишонаҳои муфлисшавиро доро бошад ё ин нишонаҳо дар Бонк дар натиҷаи пардохти суди саҳмияҳо пайдо шаванд;

– агар дар рӯзи қабули чунин қарор арзиши дороиҳои софи Бонк аз сармояи оинномавӣ ва фонди захиравии он камтар бошад ё андозаи онҳо дар натиҷаи чунин қарор камтар шаванд;

– агар чунин қарор боиси риоя нашудани меъёри кифоятии сармояи танзимшаванда гардад;

– дигар ҳолатҳои пешбиниамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳукукии Бонки миллии Тоҷикистон.

9.8. Бонк маблағи суди саҳмияҳоро бе назардошти андозҳо муайян мекунад. Суди саҳмияҳо ба саҳмдор бо назардошти талаботи кодекси андози ҚТ андозбандӣ ва пардохт карда мешавад. Тарҳи андози дахлдор пардохт карда мешаванд. Барои суди саҳмияҳои пардохтнашуда ё гирифтанашуда фоизҳо ҳисоб карда намешаванд.

10.ТАЪСИСИ ФОНДҲО

10.1. Бонк аз ҳисоби фоидаи софи худ, фонди захиравии ҳолатҳои ғайричашмдошт, фонди захиравии амалиётҳои ояндаи ташкилот ва фонди захиравии суғуртавино ташаккул медиҳад. Фондҳои мазкур моликияти Бонк ба ҳисоб рафта, мувофиқи таъиноташон истифода мешаванд:

-фонди захиравии ҳолатҳои ғайричашмдошт барои саривақт пӯшонидани зарар марбут ба амалисозии фаъолияти бонкӣ дар ҳолатҳои ғайричашмдошт, таъмини устувории молиявӣ ва муҳофизат аз хатарҳои эҳтимолӣ, ба монанди бӯҳронҳои иқтисодӣ, тағйирот дар шароити бозор, офатҳои табиӣ, баҳсҳои ҳукукӣ, инчунин барои баргардонидани вомбаргҳои Бонк ва харидани саҳмияҳои Бонк ташаккул дода мешавад. Андозаи фонди захиравии ҳолатҳои ғайричашмдошт барои пӯшонидани талафоти эҳтимолӣ ҳангоми ҳолатҳои ғайричашмдошт ва барои пардохти арзиши вомбаргҳо ва аз нав харидани саҳмияҳои Бонк дар ҳаҷме, ки дар асоси қарори қабулшаванда аз тарафи саҳмдорон дар ҳолати алоҳида муқаррар карда мешавад;

-фонди захиравии амалиёти ояндаи ташкилот барои маблағгузории лоиҳаҳо ва амалиётҳои гуногуни оянда, қорӣ кардани технологияҳои нав, рушди маҳсулоти нав, васеъ кардани хизматрасониҳо ва барои сармоягузорӣ бо мақсади беҳтар кардани фаъолияти амалиёти Бонк ташаккул дода мешавад. Андозаи ҳиссачудокунӣ ҳарсола аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон муайян карда мешавад;

- фонди захиравии суғуртавӣ барои пӯшонидани талафоти марбут ба хавфҳои қарзӣ, хавфҳои амалиётӣ, хавфҳои фоизӣ ва таъмини ҳифзи молиявӣ аз хатарҳои эҳтимолии марбут ба фаъолияти бонкӣ ташаккул дода мешавад. Андозаи ҳиссачудокунӣ ҳарсола аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон муайян карда мешавад.

11. ИДОРАКУНИИ БОНК

11.1. Идоракунии Бонк аз ҷониби мақомоти зерин амалӣ мегардад:

– мақоми олӣ - Маҷлиси умумии саҳмдорон;

- мақоми идора - Шӯрои нозирон;
- мақоми иҷроия - Раёсати Бонк.

12. МАҶЛИСИ УМУМИИ САҲМДОРОН

12.1. Маҷлиси умумии саҳмдорон мақоми олии роҳбарикунандаи Бонк мебошад. Қарорҳои Маҷлиси умумии саҳмдорон тариқи овоздихӣ ва дар шакли хаттӣ ба расмият дароварда мешавад.

12.2. Ба салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк масъалаҳои зерин мансуб мебошанд:

- тасдиқ намудани Оинномаи бонк;
- ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Оинномаи Бонк;
- азнавташкилдихии ихтиёрии Бонк;
- барҳамдихии Бонк, таъини комиссияи барҳамдихӣ ва тасдиқи тавозунҳои фосилавӣ ва ниҳонии барҳамдихӣ;
- муайян намудани миқдор, арзиши номиналӣ, намуди (навъи) саҳмияҳои эълоншуда ва вомбаргҳо ва ҳамчунин ҳуқуқҳои, ки ба ин саҳмияҳо ва вомбаргҳо дода шудааст;
- зиёд кардани сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомӣ бо роҳи зиёд кардани арзиши номиналии саҳмияҳо ё бо роҳи паҳн кардани саҳмияҳои иловагӣ;
- кам кардани сармояи оинномавии Бонк бо роҳи кам кардани арзиши номиналии саҳмияҳо, бо роҳи як қисми ин саҳмияҳоро бо мақсади кам кардани миқдори умумии онҳо харидани Бонк ва инчунин бо роҳи пардохтани арзиши саҳмияҳои ба дастоварда ё азнавхаридаи Бонк;
- таъсиси мақомоти идоракунии Бонк (Шӯрои нозирон), муайян намудани шумораи онҳо, тасдиқи низомномаҳо, интиҳоби аъзоёни Шӯрои нозирон, пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои онҳо. Аъзои Шӯрои нозирони Бонк, пас аз мувофиқа бо Бонки миллии Тоҷикистон аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмиядорон интиҳоб карда мешаванд. Тартиби мувофиқа намудани аъзои Шӯрои нозирон дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.
- тасдиқи аудитори мустақили (берунӣ) Бонк ва муайян кардани маблағи подоши ӯ. Интиҳоби комиссияи тафтишотӣ;
- тасдиқи ҳисоботи солона, ҳисоботи муҳосибавӣ, аз ҷумла ҳисоботҳои фоида ва зарари (ҳисоби даромад ва зарар) Бонк, инчунин тақсими фоида аз ҷумла пардохти (эълони) суди саҳмияҳо ва товони зарари Бонк аз рӯи натиҷаҳои соли молиявӣ (Қарорҳо оид ба ин масъала бояд ҳар сол на пештар аз 2 моҳ ва на дертар аз 6 моҳи пас аз анҷоми соли молиявӣ қабул карда шаванд);
- тасдиқи дастури кории Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк;
- интиҳоби аъзои комиссияи баҳисобгирӣ ва пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои онҳо;

- қабули қарор дар бораи тасдиқи аҳдҳо ва аҳдҳои манфиатдор дар ҳолатҳои пешбиниамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкур;
- аз ҷониби Бонк харидории саҳмияҳои паҳнкардашуда дар ҳолатҳои пешбиниамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- қабули қарор дар бораи иштироки Бонк дар таъсис ё фаъолияти дигар шахсони ҳуқуқӣ бо роҳи супурдани як ё якчанд қисми дороиҳо дар доираи меъёре, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар намудааст;
- тасдиқи ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк, инчунин дигар ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк, ки тасдиқи онҳо мутобиқи оинномаи Бонк таҳти салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорон қарор дорад;
- пардохти суди (дивиденди) саҳмия;
- дигар масъалаҳое, ки қонунгузориҳои амалкунанда ба салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорон гузоштааст.

12.3. Масъалаҳои дар Оинномаи мазкур ва/ё қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба салоҳияти истисноии Маҷлиси умумии саҳмдорон дохил мешавад, наметавонад ба Раёсати Бонк дода шавад.

13. ШҶҲРОИ НОЗИРОНИ БОНК

13.1. Шӯрои нозирони Бонк роҳбарии умумии фаъолияти Бонкро анҷом медиҳад, ба истисноии масъалаҳое, ки ба салоҳияти истисноии Маҷлиси умумӣ сахмдорон дахл дорад.

13.2. Масъалаҳои зерин ба салоҳияти истисноии Шӯрои назирони Бонк дохил мешавад:

- муайян намудани самтҳои афзалиятноки ғайолияти Бонк;
- муқаррар намудани стандартҳои идоракунии ҳавфҳо, муайян кардани пазириши ҳавф ва ҳадди ақалли меъёрҳои мақбули дохилӣ;
- назорати тадбирҳои, ки Раёсати Бонк барои ошкор, андозагирӣ, мониторинг ва назорати ҳавфҳо меандешад;
- нигоҳдории низоми мувофиқу босамари назорати дохилӣ, инчунин мониторинги самарабахшии низоми назорати дохилии аз тарафи Раёсати Бонк амалишаванда;
- муқаррар намудани сиёсати дохилӣ ва сармоягузорӣ, низоми назорати дохилӣ, комплаенс (мувофиқа) ва меъёрҳои ахлоқӣ;
- маъқул донистани ба вазифа таъин (интиҳоб) ва аз вазифа озод намудани аъзои Раёсати Бонк ва кормандони роҳбарикунандаи Бонк (бо розигии Бонки миллии Тоҷикистон, баъди гузаштани санҷиши таҳассусӣ) бо пешниҳоди Раиси Раёсати Бонк, ба истиснои роҳбар ва сармуҳосиби филиали Бонк;
- таъдиқи сохтори ташкилии Бонк;

- таъини роҳбари сохтори аудити дохилӣ (сараудитор) ва роҳбари сохтори идоракунии хавфҳои Бонк;
- муайян кардани шартҳо ва андозаи музди меҳнати раис, муовинони ӯ, аъзои раёсат, сараудитор ва сардори воҳиди сохтории идоракунии хавфҳои Бонк;
- таъсис ва барҳамдиҳии филиалҳо ва намояндагиҳои Бонк;
- баррасии натиҷаҳои аудит ва санҷишҳои дохилию берунӣ;
- даъвати Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк бо тартиби муқарраргардида;
- тасдиқи рӯзномаи пешакии Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк;
- муайян намудани таърихи тартибдиҳии рӯйхати саҳмдороне, ки барои иштирок дар Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк ҳуқуқ доранд;
- тасдиқи бучети солона ва бизнес-нақшаи Бонк;
- ба бастани аҳдномаҳо ва иҷрои муомилаҳои калон вобаста ба харид ва интиқоли молу мулк аз тарафи Бонк, ки дар маҷмӯъ аз 10 то 25 фоизи дороии Бонкро ташкил медиҳад, розигӣ медиҳад;
- қабули қарор дар бораи ба даст овардан ё харидани саҳмияҳои ҷойгиршудаи Бонк бо тартиби муқарраргардида, ҳамчунин ба даст овардан ё харидани вомбаргҳои ҷойгиршудаи Бонк ва дигар коғазҳои қиматнок дар ҳолатҳои муқарраргардида;
- тайёр намудани тавсияҳо оид ба ҳаҷми суди саҳмия аз рӯи саҳмияҳо ва тартиби пардохти он;
- тасдиқи ҳуҷҷатҳои дохилӣ ва сиёсати Бонк, ки тартиби фаъолияти мақомоти иҷроияи идоракунии Бонк ва дигар масоили вобаста ба салоҳияти Шӯрои нозирони Бонкро муайян мекунад;
- қабули қарор дар бораи иштироки Бонк дар дигар ташкилотҳо бо тартиби муқарраргардида, дар бораи иштироки Бонк дар ширкатҳои холдингӣ, гурӯҳҳои молиявӣ саноатӣ, дигар иттиҳодияи ташкилотҳои тижоратӣ.

13.3. Масъалаҳое, ки ба салоҳияти истисноии Шӯрои нозирони Бонк мансубанд, ба Раёсати Бонк дода намешаванд.

13.4. Шӯрои нозирони Бонк ҳуқуқ надорад ба фаъолияти амалиётӣ (ҷорӣ) Раёсати Бонк даҳолат намоянд, аъзоёни Шӯрои нозирони Бонк ҳуқуқ надоранд аз номи Бонк амал намоянд.

13.5. Шӯрои нозирони Бонк бо ҳисоботи солонаи молиявӣ, ҳулосаҳои (ҳисоботҳои) Кумитаи аудит, гузоришҳо ва дигар ҳисоботҳо, инчунин ҳисоботи аудитори мустақили (берунӣ) Бонк пеш аз пешниҳоди онҳо ба Маҷлиси умумӣ саҳмдорон шинос шавад. Шӯрои нозирони Бонк ҳуқуқ дорад оид ба ҳама масъалаҳои фаъолияти Раёсат ва Кумитаи аудит ҳисобот талаб намояд.

13.6. Шӯрои нозирони Бонк метавонад барои гузаронидани экспертизаи мустақили лоиҳаҳо, барномаҳо ва қарорҳои аз ҷиҳати стратегӣ муҳим гуруҳи коршиносонро таъсис диҳад. Барои ҳалли мушкилоти пайдошуда Шӯрои

нозирони Бонк метавонад аз ҳайати аъзои Шӯрои нозирони Бонк ва шахсони даъватшуда комиссияҳои корӣ таъсис диҳад.

13.7. Шӯрои нозирони Бонк аз 7 нафар иборат аст. Шӯрои Нозирон Бонк метавонад аз ҳисоби шахсоне, ки дорои таҳсилоти олии дошта ва аз нигоҳи касбӣ босалоҳият ва боэътимод мебошанд, интихоб гардад.

На камтар аз чор як ҳиссаи аъзои Шӯрои нозирон бояд дар низоми бонкӣ (ватанӣ ва ё хориҷӣ) таҷрибаи кории зиёда аз се сол дошта бошанд.

Шӯрои нозирони Бонк аз байни аъзои худ Раиси Шӯрои нозиронро интихоб мекунад. Раиси Шӯрои нозирони Бонк наметавонад Раиси Раёсати Бонк бошад. Раис ва аъзои Раёсати Бонк наметавонанд узви Шӯрои нозирони Бонк интихоб шаванд.

Агар шумораи аъзоёни Шӯрои нозирони Бонк камтар аз нисфи шумораи пешбинишудаи Оинномаи мазкур бошад, Маҷлиси умумии саҳмдорон ҳуқуқ дорад шумораи норасоии аъзои Шӯрои нозирони Бонкро интихоб кунад ё ваколати аъзои боқимондаи Шӯрои нозирони Бонк қатъ намояд ва ҳайати нави Шӯрои нозирони Бонкро интихоб мекунад.

13.8. Аъзои Шӯрои нозирон наметавонанд:

- кормандони ягон ташкилоти қарзии молиявии дигар бошанд;
- аъзои Шӯрои нозирон ё дорандаи ҳиссаи иштироки афзалиятнок дар дигар ташкилоти қарзии молиявӣ бошанд;
- корманд, аз ҷумла корманди роҳбарикунандаи Бонк, ҷамъияти вобаста ва фаръии он бошанд, ба истиснои корманди ҷамъияти алоқаманди Бонк;
- хизматчии давлатӣ бошанд;
- синнашон аз сӣ кам бошад.

13.9. Аъзоёни Шӯрои нозирон ба мӯҳлати 4 сол дар Маҷлиси умумии саҳмдорон интихоб мегарданд. Аъзои Шӯрои нозирон метавонанд аз нав интихоб шаванд.

Аъзои Шӯрои нозирони Бонк бо роҳи овоздиҳии яқдилонаю дастаҷамона интихоб карда шаванд.

13.10. Ваколати аъзои Шӯрои нозирони Бонк бо ташаббуси ӯ ҳар вақт, бо роҳи ба таври хаттӣ огоҳ намудани Шӯрои нозирони Бонк қатъ карда мешавад. Ваколати узви Шӯрои нозирони Бонк аз рӯзи огоҳиномаро гирифтани Шӯрои нозирони Бонк қатъ мегардад, агар дар огоҳинома мӯҳлати бештар, ки наметавонад аз шаш моҳ зиёд бошад, нишон дода нашуда бошад ва ин мӯҳлат бо аксарияти овози аъзои боқимондаи Шӯрои нозирони Бонк қабул карда шавад.

13.11. Фаъолияти Шӯрои нозирони Бонкро Раиси Шӯрои нозирони Бонк роҳбарӣ мекунад. Раиси Шӯрои нозирони Бонк бо овоздиҳии кушод аз ҷониби аъзои Шӯрои нозирони Бонк аз байни онҳо бо аксарияти шумораи умумии аъзои Шӯрои нозирони Бонк интиҳоб карда мешавад.

13.12. Раиси Шӯрои нозирони Бонк:

- кори Шӯрои нозирони Бонкро ташкил мекунад, дар маҷлисиҳои Шӯрои нозирони Бонк роҳбарӣ мекунад;
- дар доираи салоҳияташ қарорҳои қабулнамудаи Шӯрои нозирони Бонкро имзо менамояд;
- фармонҳо, қарорҳо, пайнавиштҳоро оид ба фаъолияти Шӯрои нозирони Бонк имзо мекунад.

13.13. Дар набудани раиси Шӯрои нозирони Бонк вазифаҳои ӯро бо қарори Шӯрои нозирони Бонк яке аз аъзои Шӯрои нозирони Бонк иҷро мекунад.

13.14. Маҷлисиҳои Шӯрои нозирони Бонк на камтар аз як маротиба дар як моҳ гузаронида мешавад ва он ҳақиқӣ ҳисобида мешавад, агар дар он на камтар аз нисфи аъзои Шӯрои нозирони Бонк ҳузур дошта бошанд. Маҷлисиҳои Шӯрои нозирони Бонк метавонанд дар ҳама ҷо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он гузаронида шаванд. Ҳар як узви Шӯрои нозирони Бонк, агар ӯ шахсан наметавонад дар маҷлисиҳо иштирок намояд ӯ метавонад дар маҷлис тавассути истифодаи конференс телефон, алоқаи видеоӣ, интернет ва ғ. ки он имконият медиҳад, ки ҳамаи аъзоёи Шӯрои Нозирон Бонки якдигарро бишнаванд ва Раиси Шӯрои нозирони Бонк тамоми чораҳои заруриро барои таъмини алоқа меандешад, агар чунин дархост ворид шуда бошад. Узви Шӯрои нозирони Бонк, агар ӯ наметавонад дар маҷлис ширкат кунад, инчунин метавонад назари худро ба Шӯрои нозирони Бонк дар шакли хаттӣ равон намояд.

13.15. Маҷлиси Шӯрои нозирони Бонк аз ҷониби Раиси бо ташаббуси ӯ, бо дархости узви Шӯрои нозирони Бонк, Кумитаи аудит, аудитори мустақил (берунии) Бонк, Раиси Раёсати Бонк даъват карда мешавад. Ҳама аъзоёни Шӯрои нозирони Бонк бояд дар бораи ҳама гуна маҷлиси Шӯрои нозирони Бонк на камтар аз 5 рӯз пеш аз маҷлис огоҳиномаи хаттӣ гиранд. Огоҳинома бояд рӯзномаи маҷлиси дарпешистодаро дар бар гирад ва бояд бо он ҳама ҳуҷҷатҳои зарурии марбут ба рӯзнома ҳамроҳ карда шавад. Қарорҳо дар маҷлиси Шӯрои нозирони Бонк бо аксарияти овозҳои аъзои Шӯрои нозирони Бонк қабул карда мешаванд, аъзои Шӯрои нозирони Бонк як овоз дорад. Гузаронидани овоз аз ҷониби як аъзои Шӯрои нозирони Бонк ба аъзои дигар манъ аст.

13.16. Дар маҷлиси Шӯрои нозирони Бонк пайнавишт бурда мешавад. Пайнавишти маҷлиси Шӯрои нозирони Бонк дар мӯҳлати на дертар аз се рӯзи баъди гузаронидани он тартиб дода мешавад.

Дар пайнавишти маҷлис инҳо зикр мегарданд:

- қой ва вақти гузаронидани маҷлис;
- шахсони дар маҷлис иштирокдошта;
- рӯзномаи маҷлис;
- масъалаҳое, ки ба овоздиҳӣ гузошта шудаанд ва натиҷаи овоздиҳӣ оид ба онҳо;
- қарорҳои қабулгардида.

Пайнавишти маҷлиси Шӯрои нозирони Бонк аз ҷониби раисикунанда ва котиби маҷлис имзо карда мешавад.

13.17. Ҳар як қарори Шӯрои нозирони Бонк метавонад бо роҳи овоздиҳии ғоибона, бидуни баргузории маҷлис (аз рӯи пурсиш) қабул карда шавад. Бюллетенҳои овоздиҳӣ аз ҷониби котиби Шӯрои нозирони Бонк омода ва ба аъзоёни Шӯрои нозирони Бонк фиристода мешаванд. Дар бюллетенҳои овоздиҳӣ инҳо бояд зикр гарданд:

- номи пурраи фирмавии ва маҳалли қойгиршавии Бонк;
- шакли гузаронидани маҷлис (маҷлис ё овоздиҳии ғоибона);
- сана, маҳал, вақти гузаронидани маҷлис;
- суроғи почта, ки тавассути он бюллетенҳои пуркарда ирсол мегарданд ё ҳангоми гузаронидани Маҷлис дар шакли овоздиҳии ғоибона - санаи анҷоми қабули бюллетенҳои овоздиҳӣ ва суроғи почта, ки тавассути он бояд бюллетенҳои пукардашуда ирсол гарданд;
- мӯҳтавои қарорҳо оид ба ҳар масъала (номи ҳар як номзад), овоздиҳӣ, ки тавассути ҳамин бюллетен сурат мегирад;
- тартиби овоздиҳӣ оид ба ҳар як масъалаи рӯзнома, ки бо мафҳумҳои «тарафдор», «зид» ё «бетараф» зикр ёфтааст.

13.18. Қарори Шӯрои нозирони Бонк инчунин метавонад бо имзои як ҳуҷҷат аз тарафи аъзоёни Шӯрои нозирони Бонк қабул карда шавад, агар қарор яқдилона аз тарафи ҳамаи аъзоёни Шӯрои нозирони Бонк қабул гардад ва он қувваи қарори дар маҷлис қабулшуда ё тавассути пурсиш қабулшударо доро мебошад.

14. РАЁСАТИ БОНК

14.1. Идоракунии фаъолияти ҷорӣи Бонк аз ҷониби мақомоти иҷроияи дастаҷамъии Бонк - Раёсати Бонк амалӣ карда мешавад.

14.2. Раис ва аъзои Раёсати Бонкро ба вазифа аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк бо розигии Бонки миллии Тоҷикистон пас аз гузаштани санҷиши таҳассуси тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори интиҳоб мекунанд.

14.3. Аъзои Раёсати Бонк наметавонанд аъзои Кумитаи аудит бошанд. Аъзои Раёсати Бонк метавонанд кормандони Бонк бошанд.

14.4. Аъзоёни Раёсати Бонк бояд мутахассисоне бошанд, ки таҷрибаи кории кофӣ дар соҳаи бонкдорӣ, молия, сармоягузорӣ ва ҳуқуқӣ дошта бошанд.

14.5. Аъзои Раёсати Бонк бояд ба талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи фаъолияти бонкӣ", қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ бошад.

14.6. Кворум барои баргузории маҷлиси Раёсати Бонк на камтар аз нисфи аъзои интихобшудаи Раёсати Бонкро ташкил медиҳад.

14.7. Ба салоҳияти Раёсати Бонк роҳбарии масъалаҳои фаъолияти ҷории Бонк дохил мешаванд, ба истиснои масъалаҳое, ки ба салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорон ва Шӯрои нозирони Бонк дохил мешавад.

14.8. Раёсати Бонк дар асоси оинномаи мазкур, инчунин ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк, ки Шӯрои нозирони Бонк тасдиқ менамояд (низомнома, дастур ё дигар ҳуҷҷат) ва дар онҳо мӯҳлат ва тартиби даъват кардан ва гузаронидани маҷлисиҳои онҳо, инчунин тартиби қабули қарор муқаррар мегарданд, амал мекунад. Раёсати Бонк дар назди Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк ва Шӯрои нозирони Бонк ҳисоботдиҳанда ва масъул аст.

14.9. Ҳар сол, ҳадди аққал 60 рӯз пеш аз баргузории маҷлиси солонаи Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк, Раёсати Бонк бояд ҳисоботи солона, ҳисоботи солонаи молиявӣ тартиб диҳад ва Шӯрои нозирони Бонк бо маводҳо зарури барои тасдиқи пешакӣ таъмин намояд. Ҳисоботи солона, ҳисоботи солонаи молиявӣ бояд аз ҷониби ҳамаи аъзои Раёсати Бонк ва ҳамаи аъзои Шӯрои нозирони Бонк имзо карда шавад.

14.10. Ба салоҳияти Раёсати Бонк масъалаҳои зерин дохил мешаванд:

- татбиқи самтҳои асосии фаъолияти Бонк;
- таъмини риояи меъёрҳои идоракунии корпоративӣ ва талаботи идоракунии хавфҳои Бонк;
- таъмини сатҳи зарурии низоми идоракунии Бонк, ки масъулият, ваколат ва муносибатҳои байниҳамдигарии воҳидҳои сохтории дохилӣ, шахсони мансабдор ва кормандони дигари Бонкро муқаррар менамояд;
- ташкили низоми назорати дохилии Бонк, мониторинги мутобиқат ва самаранокии он;
- ташкил ва таъмини иҷрои қарорҳои дар Маҷлиси умумии саҳмдорон ва Шӯрои нозирон Бонк қабулшуда;
- муайян намудани тартиби ҳамкории байни воҳидҳои сохтории Бонк;
- ҳалли масъала дар интихоб ва ҷойгиркунии кадрҳо;

– ҳалли масъалаҳои пардохти музди меҳнат ва дигар пардохтҳои кормандони Бонк,

– тасдиқи ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк, ки дорои хусусияти муфасссалдоранд, аз ҷумла: ҳуҷҷатҳои танзимкунандаи татбиқи намудҳои алоҳидаи амалиёти бонкӣ ва ё фаъолияти дохилибонкӣ; ҳуҷҷатҳое, ки тартиби кор ва ё ҳамкориҳои технологияи кормандон ва воҳидҳои сохтори Бонкро муқаррар меkunанд; ҳуҷҷатҳои истифодабарии барнома ё ҳуҷҷатҳои умумӣ; харитаҳои технологӣ, шаклҳои стандартӣ; маводҳои истифодабарии ҳатмӣ маълумотҳо (маълумотномаҳо, рӯйхатҳо ва ғайра); дигар санадҳои меёрии Бонк.

14.11. Қарорҳо дар маҷлиси Раёсати Бонк бо аксарияти овозҳо қабул карда мешаванд. Дар сурати норозӣ будан бо қарори қабулгардида, аъзои Раёсати Бонк ҳуқуқ доранд фикри худро ба Шӯрои нозирони Бонк расонанд.

14.12. Дар маҷлиси Раёсати Бонк пайнавишти бурда мешавад. Пайнавишти маҷлиси Раёсати Бонк на дертар аз 3 рӯзи пас аз гузаронидани маҷлис тартиб дода мешавад, дар пайнавишти маҷлис инҳо зикр мегарданд:

- қой ва вақти гузаронидани маҷлис;
- шахсони дар маҷлис иштирокдошта;
- рӯзномаи маҷлис;
- масъалаҳое, ки ба овоздиҳӣ гузошта шудаанд ва натиҷаи овоздиҳӣ оид ба онҳо;
- қарорҳои қабулгардида.

Пайнавишти маҷлиси Раёсати Бонк аз ҷониби раисикунанда ва котиби маҷлис имзо карда мешавад.

14.13. Фаъолияти Раёсатро Раиси Раёсати Бонк, ки аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк бо розигии Бонки миллии Тоҷикистон пас аз гузаштани санҷиши таҳассуси тибқи талаботи қонунгузори амалкунанда таъин карда мешавад, роҳбарӣ мекунад.

14.14. Раиси Раёсати Бонк:

- аз номи Бонк бе ваколатнома баромад карда, онро дар муносибат бо мақомоти давлатӣ ва ғайридавлатӣ намояндагӣ мекунад, шартномаҳо мегардад;
- дар ҷаласаҳои Раёсати Бонк раисӣ мекунад;
- ба қарорҳо ва пайнавиштҳои маҷлисиҳои Раёсати Бонк имзо мегузорад;
- вазифаҳоро дар байни муовинон тақсим мекунад;
- фармону амрҳо медиҳад, ки иҷрояшон барои кормандони Бонк ҳатмӣ мебошад;
- шартҳо ва андозаи музди меҳнати кормандони Бонкро, ба истиснои кормандони роҳбарикунандае, ки музди меҳнати онҳо аз тарафи Шӯрои нозирон муқаррар карда мешавад, муайян мекунад;
- барои фаъолияти Бонк пурра масъул мебошад;

– бо ҷонибдории Шӯрои нозирони Бонк муовинони Раиси Раёсати Бонкро (аз ҷумлаи аъзои Раёсати Бонк) сармуҳосиби Бонкро бо розигии Бонки миллии Тоҷикистон баъди гузаштани санҷиши таҳассусӣ таъин мекунад. Роҳбар ва сармуҳосиби филиали Бонкро бо розигии Бонки миллии Тоҷикистон баъди гузаштани санҷиши таҳассусӣ таъин мекунад;

– ҷадвали штатиро дар доираи музди меҳнати муқарраршуда тасдиқ мекунад;

– барои ҳавасмандгардонии кормандон чораҳо меандешад ва тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо ҷазо таъин мекунад;

– кормандони Бонкро тибқи ҷадвали штатӣ ба кор қабул ва аз кор озод мекунад;

– оид ба масъалаҳое, ки ба салоҳияти Шӯрои нозирони Бонк ва Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк дохил мешаванд, барои баррасӣ ба пешниҳодҳо пешниҳод мекунад;

– амалҳои дигаре анҷом медиҳад, ки ҳилофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкур барои расидан ба ҳадафҳои Бонк набошанд.

14.15. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои Раиси Раёсати Бонк ва аъзоёни Раёсати Бонк тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаи басташуда бо ҳар яки онҳо бо Бонк муайян карда мешаванд. Шартнома аз номи Бонк аз ҷониби Раиси Шӯрои нозирон ё шахсе, ки Шӯрои Нозирон ваколатдор кардааст бо Раиси Раёсат, ва Раиси Раёсат бо ҳар як аъзои Раёсати Бонк баста мешавад.

14.16. Раёсати Бонк барои дурустии маълумотҳо дар ҳисоботҳои Бонк масъул мебошанд.

15. МАСЪУЛИЯТИ АЪЗОЁНИ МАҚОМОТИ ИДОРАКУНИИ БОНК

15.1. Аъзои Шӯрои нозирон, Раиси Раёсат ва аъзои Раёсати Бонк ҳангоми иҷро намудани ҳуқуқҳо ва вазифаҳои худ бояд ба манфиати Бонк амал намуда, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои худро нисбати Бонк софдилона ва оқилона иҷро намоянд.

15.2. Аъзои Шӯрои нозирони Бонк, Раиси Раёсати Бонк ва аъзои Раёсати Бонк дар назди Бонк ва Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк барои зарари ба Бонк расонидашуда, ки бо амалҳо (беамалии) онҳо расонида шудааст, ҷавобгар мебошанд, агар дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ва андозаи дигари масъулият муқаррар нашуда бошад. Ҳамзамон, шартҳои дар боло зикргардида ба он аъзоёне, ки бар зидди қароре, ки ба Бонк зиён расонидааст, овоз додаанд ё дар овоздиҳӣ иштирок накардаанд дахл надорад.

15.3. Раиси Раёсати мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дурустии маълумот дар бораи фаъолияти Бонк, ки ба Маҷлиси умумии

сахмдорони Бонк, кредиторон ва воситаҳои ахбори омма (ВАО) пешниҳод карда мешавад, ҷавобгар мебошад.

15.4. Ҳангоми муайян намудани асос ва андозаи масъулияти аъзои Шӯрои нозирони Бонк, Раиси Раёсати Бонк ва/ё аъзои Раёсати Бонк, бояд шароити муқаррарии тиҷорат ва дигар ҳолатҳои марбут ба парванда ба назар гирифта шаванд.

15.5. Агар мутобиқи муқаррароти ин фасли Оиннома чанд нафар масъул бошанд, масъулияти онҳо дар назди Бонк муштарак мебошад.

15.6. Бонк ё Маҷлиси умумии сахмдорони бонк ҳуқуқ доранд бо тартиби муқарраргардида ба суд бо аризаи даъво нисбати аъзои Шӯрои нозирони Бонк, Раиси Раёсати Бонк ва/ё аъзои Раёсати Бонк барои ҷуброни зарари ба Бонк расонидашуда, дар ҳолатҳои дар банди 15.2-и ҳамин Оиннома пешбинишуда, муроҷиат намоянд.

16. АҲДҲОИ КАЛОН. МАНФИАТДОРИ ДАР АНҶОМ ДОДАНИ АҲД

16.1. Аҳди калон (аз ҷумла қарз, гарав, кафолат) як ё якчанд аҳде ба ҳисоб меравад, ки ба харид, бегона ё эҳтимоли аз ҷониби Бонк мустақим ё ғайримустақим бегона кардани молу мулк мебошад, ки арзиши онҳо 30 фоиз ё бештари арзиши тавозунии дороии Бонкро ташкил медиҳад ва мутобиқи маълумоти муҳосибавии он дар санаи охирини ҳисоботи муайян гардидааст, ба истиснои аҳде, ки дар ҷараёни фаъолияти маъмулии хоҷагидории Бонк, аҳди вобаста ба обунаи (фурӯши) сахмияҳои оддии Бонк ва аҳд вобаста ба паҳн кардани вомбаргҳое, ки ба сахмияҳои оддии Бонк таъдир карда мешаванд, амали мегардад. Дар сурати бегона кардан ё ба миён омадани имконияти бегона кардани молу мулк аз арзиши тавозунии дороии Бонк арзиши ҷунин молу мулк, ки тибқи ҳисоби муҳосибави муайян гардидааст ва ҳангоми ба даст овардани молу мулк нархи ба даст овардани он муқоиса карда мешавад.

16.2. Аҳдҳои калон бояд дар Маҷлиси умумии сахмдорони Бонк тасдиқ карда шаванд. Агар аҳди калон дар як вақт аҳди манфиатдор бошад, танҳо муқарраротҳое, ки дар Оиннома тартиби тасдиқи аҳди манфиатдорро танзим менамояд, татбиқ карда мешаванд. Барои қабули қарор дар бораи тасдиқи аҳди калон нархи молу мулки (хизматрасониҳои) бегона ё харидашударо Шӯрои нозирони Бонк мутобиқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

16.3. Дар қарор оид ба маъқул донистани аҳди калон бояд шахсе, ки тараф (тарафҳо) мебошад, манфиатбаранда (манфиатбарандагон), мавзӯ, нархи аҳд ё шартҳои дигари моҳиятан муҳими онҳо зикр гарданд.

16.4. Аҳди калоне, ки бо вайрон кардани талабот оид ба тартиби бастанӣ он баста шудааст, метавонад аз ҷониби суд бо даъвои Бонк ё Маҷлиси умумии саҳмдорони бонк безътибор доништа шавад.

16.5. Қарори маъқул дониستاني аҳд, ки дар анҷом додани он манфиатдори мавҷуд аст, аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорон бо аксарияти овози ҳамаи саҳмдорон - соҳибони саҳмияҳои овоздиҳанда, ки манфиатдор нестанд, дар ҳолатҳои заил қабул карда мешавад:

- агар мавзӯи аҳд ё якҷанд аҳди ба ҳам алоқаманд молу мулк бошад, ки арзиши он мутобиқи маълумоти баҳисобгирии муҳосибавии Бонк (нархи пешниҳодшудаи молу мулки харидашаванда) 2 фоиз ё бештари арзиши тавозуни дороии Бонк тибқи ҳисоботи муҳосибавии он дар рӯзи ҳисоботдиҳии охирин ташкил диҳад;

- агар як ё якҷанд аҳди ба ҳам алоқаманд аз паҳн кардани саҳмияҳо тавассути обуна ё паҳн кардани саҳмияҳо ва вомбаргҳо иборат бошад, ки беш аз 10 фоизи саҳмияҳои оддии қаблан паҳнкардаи Бонк ва саҳмияҳои одиро ташкил диҳад ва ба онҳо вомбаргҳои қаблан паҳнкардашудаи ба саҳмияҳо таъдилшаванда метавонанд таъдил карда шаванд

16.6. Маҷлиси умумии саҳмдорон метавонад дар бораи тасдиқи аҳд (муомилот) байни Бонк ва ҷонибҳои манфиатдор, ки дар оянда дар давоми фаъолияти муқаррарии тижоратии Бонк баста мешаванд, қарор қабул кунад. Дар ин ҳолат, дар қарори Маҷлиси умумии саҳмдорон инчунин бояд маблағи ҳадди ниҳии чунин аҳд (аҳдҳо) нишон дода шавад.

16.7. Қарор дар бораи тасдиқи аҳдҳои манфиатдор бояд шахсе, ки тараф (тарафҳо) мебошад, манфиатбаранда (манфиатбарандагон), мавзӯ, нархи аҳд ё шартҳои дигари моҳиятан муҳими онҳо зикр гарданд.

16.8. Аҳдҳои манфиатдор, ки бо вайрон кардани талабот оид ба тартиби бастанӣ он баста шудааст, метавонад аз ҷониби суд бо даъвои Бонк ё Маҷлиси умумии саҳмдорони бонк безътибор доништа шавад. Тарафи манфиатдор дар назди Бонк масъул буда дар ҳаҷми зарари расонидашуда ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Агар якҷанд шахс ба ҷавобгарӣ кашида шудаанд, масъулияти худро ба Бонк муштарак аст. Агар ҷавобгар якҷанд нафар бошанд, масъулияти онҳо дар назди Бонк муштарак мебошад.

17. ТАЪМИНИ МАНФИАТҲОИ МИЗОЧОН

17.1. Бонк беосеб нигоҳ доштани маблағҳои пулӣ ва дороиҳои дигареро, ки мизочону муросилон ба ихтиёри вай супоридаанд, таъмин менамояд. Беосеб нигоҳ доштани онҳо бо ҳамаи молу мулки манкул ва ғайриманкули Бонк, фонду захираҳои пулии он, ки мутобиқи қонунгузории бонкӣ ва ин Оиннома ташкил шудаанд ва ҳамчунин, бо чораҳои таъмини устувории вазъи молиявии Бонк амалӣ карда мешаванд, кафолат дода мешавад.

17.2. Бонк доимо омодагии сари вақт ва пурра иҷро намудани ӯҳдадориҳои ба зиммаи худ гирифтаашро бо роҳи танзими сохтори тавозуни худ, мутобиқи меъёрҳои ҳатмии муқарраршудае, ки дар қонунгузорӣ пешбинӣ шудаанд, таъмин менамояд.

17.3. Бонк бояд мутобиқи қоидаҳои меъёрҳои муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии Бонки миллии Тоҷикистон захираҳо ташкил намояд.

17.4. Маблағҳои пули ва дороиҳои дигари шахсони ҳуқуқию воқеӣ, ки дар ҳисобҳо, амонат ё ҳифозати Бонк қарор доранд, танҳо дар ҳолатҳо ва ба тартиби пешбининамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин аст ҳабс гарданд ё ситонида шаванд.

17.5. Бонк махфӣ нигоҳ доштани маълумотҳое, ки сирри бонки мебошанд, қарор медиҳад. Ҳамаи кормандони Бонк вазифадоранд, ки сирри бонкиро махфӣ нигоҳ доранд.

17.6. Маълумоти дорои сирри бонкӣ ба шахсони дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» пешбинишуда дода мешавад.

17.7. Шахсони мансабдор, кормандони Бонк ва шахсони дигаре, ки, дар рафти иҷрои вазифаҳои хизмати худ дастрасӣ ба иттилооти дорои сирри бонкӣ ба даст меоранд, барои ифшои онҳо, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қабила мешаванд.

17.8. Тартиби қор бо маълумот дар Бонк, ки ба сирри бонкии Бонк дохил карда шудааст ва масъулият барои вайрон кардани тартиби қор бо он аз ҷониби Раёсати Бонк бо назардошти талаботи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

18. ҲИСОБДОРӢ ВА ҲИСОБОТИ БОНК

18.1. Баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳисоботи молиявӣ ва оморӣ, инчунин дигар маълумот ва иттилоот тибқи қоидаҳои муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд.

18.2. Бонк ӯҳдадор аст, ки ба Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар мақомоти назоратӣ саривақт тавозунҳо, ҳисоботҳо, инчунин дигар иттилоот ва маълумоти заруриро барои тафтиши дурустии ҳисоб ва пардохти андозҳо, назорат ва танзими фаъолияти бонкӣ дар мӯҳлати муайяннамуда пешниҳод намояд.

18.3. Бонк иттилооти марбут ба коғазҳои қиматноки баровардаашонро дар ҳаҷм, дар мӯҳлат ва бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр мекунад.

18.4. Натиҷаҳои фаъолияти Бонк дар тавозуни моҳона, семоҳа ва солона, дар ҳисоботи фоида ва зарар, инчунин дар ҳисоботи солона ба Бонки миллии Тоҷикистон дар мӯҳлати муқаррарнамудаи он инъикос карда мешаванд.

18.5. Ҳисоботи молиявии солонаи Бонк пас аз аудит ва санҷиш аз ҷониби ташкилоти аудиторӣ дар Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк тасдиқ карда мешавад ва бояд дар матбуот ҷоп карда шавад.

18.6. Соли амалиёти (молиявии) Бонк аз 1 январ оғоз шуда, 31 декабр ба охир мерасад.

18.7. Бонк бо мақсади татбиқи сиёсати давлатӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва андоз бе осеб нигоҳ доштан, ба тартиби зарурӣ овардан, нигоҳдорӣ ва истифодаи (додани маълумотнома аз рӯи дархостҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ) дарозмуддати ҳуҷҷатҳо оид ба ҳайати кормандонро таъмин менамояд. Бо тартиби пешбиниамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳо доир ба ҳайати кормандони Бонк ба нигоҳдориҳои давлатӣ супорида мешаванд. Таркиби санадҳо ва мӯҳлати нигоҳдориҳои онҳо мутобиқи феҳрист (номгӯи парвандаҳо) муайян карда мешаванд. Нобудсозии санадҳо танҳо баъди гузаронидани тафтиши ба итмом расидани мӯҳлати меъёри нигоҳдориҳои онҳо ва дар асоси санадҳои аз ҳисоб хориҷ намудан, ки ба таври зарурӣ таҳия ва мувофиқат шудаанд, роҳ дода мешавад.

18.8. Бонк инчунин вазифадор аст ҳуҷҷатҳои пешбиниамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» -ро нигоҳ дорад. Бонк ҳуҷҷатҳоро дар маҳалли ҷойгиршавии Раёсати Бонк бо тартиб ва дар мӯҳлати муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» нигоҳ медорад.

19. НАЗОРАТИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИЮ ХОҶАГИИ БОНК

19.1. Назорат аз болои фаъолияти молиявию хоҷагии Бонк аз ҷониби Кумитаи аудит, ки аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк ба шумораи на камтар аз 4 нафар интихоб карда мешавад, амалӣ карда мешавад. Аъзоёни Кумитаи аудит наметавонанд вазифаи Раиси Шӯрои нозирони Бонк ё аъзои Раёсати Бонк бошанд.

19.2. Аъзоёни Кумитаи аудит ба мӯҳлати 4 сол интихоб карда мешаванд.

19.3. Кумитаи аудит дар назди Шӯрои нозирони Бонк амал карда, дорои ваколату ӯҳдадорихои зерин мебошад:

- баррасии сиёсати Бонк дар самти аудити дохилӣ ва ҳисоботи молиявӣ;
- назорати таъмини пурра, дақиқ ва саҳеҳи ҳисобдорӣ, ҳисоботи молиявӣ ва ҳисоботи молиявии маҷмӯии Бонк;

- баррасӣ ва тавсияи қабули нақшаи солонаи аудит, қоидаҳои ҳисобдориро назорати онҳо ва идоракунии хавфҳо дар Бонк;
- додани тавсияҳо дар барои таъини аудитори берунии Бонк, подошпулӣ ва қатъи шартнома бо он;
- баррасии ҳисоботи аудитори берунӣ оид ба ҳисоботи молиявии Бонк ва ба Шӯрои нозирон хабар додани ҳар гуна камбудҳои ошкоршуда то аз ҷониби он маъқул донишони ҳисоботи молиявӣ;
- додани тавсия ба Шӯрои нозирон оид ба сохтори аудити дохилӣ, номзадҳои сараудитори дохилӣ ва подошпулии ӯ;
- талаб кардани ҳисобот аз сараудитори дохилии Бонк;
- баррасии ҳисоботи аудити дохилӣ ва назорати аз тарафи мақоми иҷроия сари вақт бартараф гардидани камбудҳои низомии назорати дохилӣ, инчунин дигар камбудҳои, ки аз ҷониби аудиторон ва воҳидҳои назораткунанда ошкор шудаанд;
- назорати мутобикати фаъолияти Бонк ба қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва пешниҳоди маълумот ба Шӯрои нозирон;
- баррасии ҳисоботи Бонк, ки ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод мешавад;
- гузориш оид ба ҳар гуна масъалаҳои, ки аз ҷониби Шӯрои нозирон дар назди Кумитаи аудит гузошта шудаанд;
- ҳар семаҳа пешниҳод намудани ҳисобот ба Шӯрои нозирон оид ба фаъолияти Кумитаи аудит, инчунин пешниҳоди тавсияҳо оид ба масъалаҳои, ки аз ҷониби Шӯрои нозирон дар назди Кумитаи аудит дар доираи ваколати он гузошта шудааст;
- баррасии амалиёт ва аҳдҳои Бонк дар заминаи нақшаҳои, ки Кумитаи аудит мутобикати дарҳости Шӯрои нозирон, дарҳости саҳмдорони Бонк, ки беш аз 10 фоизи саҳмияҳои овоздиҳандаро (ҳиссаҳоро) соҳибанд;
- ҳар сол на камтар аз як маротиба пешниҳод намудани ҳисобот дар Маҷлиси умумии саҳмдорон оид ба фаъолияти худ.

19.4. Кумитаи аудитро раис роҳбарӣ мекунад, ки аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк аз ҳисоби аъзои Кумитаи аудит таъин карда мешавад.

19.5. Ба Кумитаи аудит ваколатдор аст, ки доир ба масъалаҳои ба салоҳияташ буда қарор қабул кунад, ба шарте ки дар маҷлиси на камтар аз чор се ҳиссаи аъзоёни Кумитаи аудит ҳузур дошта бошад.

19.6. Қарори Кумитаи аудит бо аксарияти овозҳо қабул карда мешавад. Ҳангоми баробари шумораи овозҳо, овози раиси Кумитаи аудит ҳалкунанда ҳисобида мешавад.

19.7. Тартиби кори Кумитаи аудит ва салоҳияти он дар Низомномаи Кумитаи аудит муайян карда мешавад, ки онро Шӯрои нозирони Бонк тасдиқ мекунад.

19.8. Аудити дохилӣ фаъолияти молиявӣ ва хоҷагии Бонкро аз рӯи натиҷаҳои фаъолияти солона ва дар вақти дилхоҳ бо ташаббуси Кумитаи аудит бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонки ё Шӯрои нозирони Бонк гузаронида мешавад.

19.9. Аз натиҷаи санҷиши аудити дохилӣ, дар сурати ба миён омадани таҳдид ба манфиатҳои Бонк ё мизочон ё кредиторони он, ё муайян кардани сӯиистифодаи шахсони мансабдори Бонк, Кумитаи аудит бояд фавран ба Шӯрои нозирони Бонк, инчунин ба Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк (агар ташаббускори санҷиш Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк бошад) хабар медиҳад.

19.10. Натиҷаҳои санҷиши аудити дохилӣ ҳуҷҷатгузори карда шуда ба Шӯрои нозирони Бонк ва Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк (агар ташаббускори санҷиш Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк бошад) барои андешидани чораҳои зарурӣ пешниҳод карда мешавад.

19.11. Бо мақсади ҳифзи манфиатҳои қонунии Бонк, инчунин мизочон ва/ё кредиторони Бонк, таъмини риояи муқаррароти қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқи Бонки миллии Тоҷикистон, Оинномаи мазкур, муқаррарот ва қоидаҳои Бонк аз тарафи ҳамаи воҳидҳои сохторӣ, хадамотҳо ва кормандони Бонк ҳамчун воҳиди сохторӣ дар Бонк Хадамоти аудити дохилӣ таъсис дода шуда, амал мекунанд.

19.12. Хадамоти аудити дохилӣ аз Раёсати Бонк мустақил буда ба Шӯрои нозирони Бонк ҳисоботдиҳанда мебошад. Хадамоти аудити дохилиро Сардори Хадамоти аудити дохилӣ (Сараудитор), ки аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк таъин карда мешавад, роҳбарӣ мекунад. Сараудитори дохилии Бонк бояд тибқи Қонуни Чумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» ба талаботҳои кормандони роҳбарикунандаи Бонк ҷавобгӯ бошад.

19.13. Хадамоти аудити дохилӣ фаъолияти худро мутобиқи қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқи Бонки миллии Тоҷикистон, Оинномаи мазкур, қарорҳои Маҷлиси умумии саҳмдорон, Шӯрои нозирони Бонк, Низомноми Хадамоти аудити дохилӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк пеш мебарад.

19.14. Назорат ва танзими фаъолияти Бонк аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон тавассути кормандони худ ё мутахассисони варзидаи ташкилоти аудиторӣ, ки бо ин мақсад машғуланд, амалӣ карда мешавад. Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ҳуҷҷатҳо, ҳисобҳо, феҳристҳо ва риояи қонунгузори бонкии Чумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқи Бонки миллии Тоҷикистонро месанҷад.

19.15. Бо мақсади тафтиш ва тасдиқи эътимоднокии ҳисоботи молиявии солонаи Бонк, Бонк ҳар сол ба ташкилоти аудитории касбӣ, ки ба манфиатҳои

молу мулкӣ бо Бонк ё иштирокчиёни он алоқаманд намебошанд, барои гузаронидани чунин аудит иҷозатнома дорад ва дар рӯйхати нашркардаи Бонки миллии Тоҷикистон мавҷуд мебошанд, ҷалб карда мешавад. Санҷиши аудитори Бонк тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси шартномаи бо ташкилоти аудиторӣ басташуда гузаронида мешавад. Бонк наметавонад пайдарпай як ташкилоти аудиториро ба мӯҳлати зиёда аз се сол аудитор таъин намояд.

19.16. Хулосаҳо (ҳисоботҳо), ки аз ҷониби Кумитаи аудит, Хадамоти аудити дохилӣ ва ташкилоти аудиторӣ дар асоси натиҷаҳои аудити фаъолияти молиявӣ хоҷагии Бонк тартиб дода шудаанд, бояд дорои маълумоте бошанд, ки мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва талаботи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудаанд, бошад.

19.17. Хулосаи аудиторӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.

20. ФИЛИАЛҲО, НАМОЯНДҲО ВА ДИГАР ВОҲИДҲОИ СОҲТОРИИ БОНК

20.1. Бонк тибқи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ», дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон метавонад филиалҳо, намояндагӣҳо ва дигар воҳидҳои соҳториро таъсис диҳад ва ба онҳо дар доираи муқарраротҳои низомномаҳои оинномавии Бонк бе додани ҳуқуқҳои шахси ҳуқуқӣ, ҳуқуқҳо диҳад.

20.2. Сардорони филиалҳо, намояндагӣҳо ва дигар воҳидҳои соҳтории дар асоси ваколатномаҳои аз ҷониби Бонк додашуда амал мекунанд.

20.3. Бонк дорои филиал, ки дар суроғаи зерин ҷойгир мебошад:

– Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, шаҳри Хучанд, кӯчаи Сирдарё 5.

20.4. Бонк дорои намояндагӣҳо, ки дар суроғаҳои зерин ҷойгир мебошанд:

- Вилояти Суғд, шаҳри Панҷакент, хиёбони Рӯдаки 57;
- Вилояти Суғд, шаҳри Бӯстон, кӯчаи У.Бобоев 10;
- Вилояти Суғд, шаҳри Конибодом, ҷамоати Пулотон, кӯчаи Айни 12;
- Вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар, кӯчаи Фестивалний 1;
- Вилояти Суғд, ноҳияи Расулов, ҷ. Гулақандоз, кӯчаи Навои 114;
- Вилояти Суғд, ноҳияи Гафуров, ҷамоати Унҷи, кӯчаи Ҳақиқат 16;
- Вилояти Суғд, ноҳияи Зафаробод, кӯчаи С. Шерози 2, 3;
- Вилояти Суғд, шаҳри Гулистон, кӯчаи М. Турсунзода 17, 57;
- Вилояти Суғд, шаҳри Исфара, кӯчаи 40 солагии Тоҷикистон 18;
- шаҳри Ҳисор, кӯчаи Б. Гафуров 10, 29;

- Вилояти Суғд, ноҳияи Шаҳристон, кӯчаи Қурбонбой Исоев 4;
- Вилояти Суғд, ноҳияи Ашт, шаҳраки Шайдон, кӯчаи И. Сомони 67;
- шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Молодая гвардия 185;
- Вилояти Суғд, ноҳияи Мастчоҳ, ҷамоати Оббурдон;
- Вилояти Суғд, шаҳри Истаравшан, кӯчаи Х. Мухтор 2;
- Вилояти Суғд, ноҳияи Деваштиҷ, кӯчаи Бобосаломова 16;
- шаҳри Турсунзода, мкрн 1, 21;
- Вилояти Суғд, шаҳри Истиклол, кӯчаи Пушкина 5;

21. АЗНАВТАШКИЛДИҲӢ ВА БАРҲАМДИҲИИ БОНК

21.1. Азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳиӣ Бонк тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

21.2. Қарор дар бораи азнавташкилдиҳиӣ Бонк аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк, ки тартиб ва мӯҳлати азнавташкилдиҳиро мувофиқи қонунгузорӣ муайян мекунад, қабул карда мешавад.

Дар сурати азнавташкилдиҳиӣ Бонк, ҳама ҳуҷҷатҳое, ки мӯҳлати ниғаждошташон ба охир нарасидааст, тибқи тартиби муқарраргардида ба вориси ҳуқуқии он дода мешаванд.

21.3. Бонк чунин барҳам дода мешавад:

- (ихтиёрӣ) бо қарори Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк;
- бо қарори суд аз рӯи асосҳои пешбиниамудаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ҳангоми барҳамдиҳӣ фаъолияти Бонк бе гузаштани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо бо тартиби ворисияти ҳуқуқӣ қатъ мегардад.

21.4. Ҳангоми барҳамдиҳиӣ ҳудудҳои Бонк, Маҷлиси умумии саҳмдорон вазифадор аст дар ин хусус қарори пешакии Бонки миллии Тоҷикистонро бигирад. Ҳангоми гирифтани чунин қарор, Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк комиссияи барҳамдиҳӣ таъсис дода, тартиб ва мӯҳлати барҳамдиҳиро мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар менамояд. Аз таъйин гардидани комиссияи барҳамдиҳӣ ҳамаи салоҳият оид ба идораи корҳои Бонк ба ӯ интиқол мегардад. Комиссияи барҳамдиҳӣ салоҳияти худро мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд.

21.5. Дар ҳолати барҳамдиҳиӣ Бонк, ҳуҷҷатҳо оид ба ҳайати кормандон ва санадҳои дигаре, ки аз рӯи асноди ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои ниғаждорӣ тӯлонӣ пешбинӣ шудаанд бо тартиби дар қонун муқарраршуда, барои ҳифозати давлатӣ ба бойгонии дахлдор интиқол дода мешавад.

21.6. Санадҳое, ки дар раванди фаъолият, ҳангоми барҳамдиҳӣ ё навсозии он бармеоянд, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фонди бойгонӣ нигаҳдорӣ ва истифода мешаванд.

22. ОГОҲИНОМА ВА ИТТИЛОИЯҲОИ ДИГАР

22.1. Ҳар кадом огоҳинома ва иттилоияҳои дигар ба Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк, аъзои Шӯрои нозирони Бонк, Раёсати Бонк ё Кумитаи аудит, ки мутобиқи ин Оиннома талаб карда мешаванд, дар шакли хаттӣ шахсан ба воситаи почтаи фармоишӣ, пайк, тавассути телекс ё алоқаи факсимилӣ расонида мешаванд.

22.2. Огоҳинома дар ҳолатҳои зерин гирифташуда ва амалкунанда ҳисобида мешавад:

- дар рӯзи расониш, агар шахсан, тавассути почтаи фармоишӣ ё хадамоти пайкӣ расонида шуда бошад;
- дар ҳолати интиқол ба воситаи факс ё телекс дар рӯзи минбаъдаи кории баъди фиристодани он, бо шарт гирифтани тасдиқи интиқолии факсимилӣ, ҷавоби телексии мутақобил ё имзои гиранда.

22.3. Ҳар кадом огоҳинома ба саҳмдорон аз ҷониби Бонк ба нишони саҳмдор, ки дар феҳристи саҳмдорони Бонк нишон дода шудааст, фиристода мешавад. Дар ҳолати огоҳинома гирифтани саҳмдорон аз сабаби он, ки онҳо нишони нави худро хабар намодаанд, Бонк масъулият бар дӯш надорад. Огоҳинома ба аъзои Шӯрои нозирони Бонк, Раёсати Бонк ё Кумитаи аудити дохилӣ ба ҳамон нишонӣ ё нишони шумораи факсимилӣ (телексӣ) фиристода мешавад, ки дар санадҳои Бонк дар хусуси ин аъзо навишта шудаанд. Ба ин мақсад ҳар аъзои Шӯрои нозирони Бонк, Раёсати Бонк ва кумитаи аудит вазифадор аст ба Бонк нишонӣ, шумораи (нишони алоқаи факсимилӣ) телексӣ пешниҳод намояд ва дар муддати 5 рӯз дар бораи ҳар гуна тағйироти ин алоқа ба Бонк хабар бидиҳад.

23. ВОРИД НАМУДАНИ ТАҒЙИРОТУ ИЛОВАҲО БА ОИННОМА

23.1. Ҳамаи тағйирот ва иловаҳо ба Оинномаи мазкур воридшуда, эътиборнок ҳисобида мешавад агар бо таври дахлдор аз тарафи Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк тасдиқ карда шуда ва ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолифат накунад.

24. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

24.1. Оинномаи мазкур аз санаи тасдиқи он аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк мавриди амал қарор дода мешавад.